

## 13956 - ٠وزارونىدانى واقت بو تاموشوى فىلمخوڤو سرىالخو وا بوزىخو دار رامازون

### ساڤول

باؤزه از رۇزادورون اكسارى واقتاشونرو دار رۇزى رامازون بو تاموشوى فىلمخوڤو سرىالخو از ڤىڤىڤوڤو ٲىلەڤىزىون وا ڤارٲابوزى مەگوزاروناند. ڤوكمى اون چىست؟

### ڤاڤوبى موفاسسال

ڤامڤو سانو باروى اللوڤ.

بار رۇزادور وا دىگار موفولمونون ڤوڤىب اسٲ، كى دار تامومى واقتخو نىسبائى اون چى، كى انڤوم مەڤىڤاند وا انڤوم نامەڤىڤاند، از اللوڤ ٲاؤولو بىٲارساند. بوىد از ڤاروم كارڤاؤوى اللوڤ، از چوملا تاموشوى فىلمخوى بёмаؤنى، كى دار اون ڤاروم كارڤاؤوى اللوڤ زوڤىر مەگارڤاد، با موناندى سوراٲخوى باراؤنارو نىمباراؤنا، سوڤانونى نو شوىسا ڤازار ناموىد وا ىنچونىن از اون چى كى دار ٲىلەڤىزىون زوڤىر مەشاڤاد وا اون ڤىلوفى شارىائى اللوڤ بوשאڤ، با موناندى سوراٲخوڤو سوراڤڤو، اولٲخوى لاؤڤ وا داؤڤاٲخوى گومروؤكوناندا، ڤازار ناموىد. ىنچونىن بار موفولمون، ڤوؤ رۇزادور بوשאڤ وا ڤوؤ نا، ڤوڤىب اسٲ، كى از بوزى ناموڤان بو اولوى لاؤڤ، مىسلى كارٲا وا از دىگار اولوى لاؤڤو بىؤوڤا بارؤازار بوשאڤ، زىرو اون تاموشوى مونكارو نوڤىسانڤ وا امالى زىشٲ اسٲ. بو سابى چونىن بوزىخو، ڤالٲ ساؤٲ وا بىمور گارڤىدا، نىسبائى شارىائى اللوڤ بىاؤمىاٲ مەشاڤاد وا ڤوڤىبخوى اللوڤ ٲاؤولو با موناندى ناموزى چامواٲ وا دىگار ڤوڤىبخو بار ى ڤازنىن گارڤىدا، اونؤورو ٲارك مەناموىد وا با بىسرىه از ڤارومؤو ڤوؤىه مەگارڤاد. اللوڤ ٲاؤولو مەڤارموىد:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ . وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا ﴾  
﴿وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بَعْدَآبِ أَلْيَمٍ﴾

سورة لقمان/6-7

"با باؤزه از مارڤوم ڤارىڤورى سوڤانونى بىؤوڤاانڤ، ٲو با نودونى مارڤومرو از روڤى اللوڤ گومروؤ كونانڤ وا ڤورؤونرو با ماسؤارا مەگىرانڤ. باروى اون گورؤؤ ازوبى

хоркунандааст. Ва чун оёти Мо бар онҳо хонда шавад, бо худписандӣ рӯй баргардонанд, чунон ки гӯё онро нашунидаанд. Ё монанди касе, ки гӯшҳояш вазнин шуда бошад. Ўро ба азобе дардовар мужда деҳ". (Сураи Луқмон: 6-7).

Инчунин Аллоҳ таъоло дар васфи бандағони Аллоҳи Раҳмон мефармояд:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾

. الفرقان/72

"Ва онон, ки ба дурӯғ шоҳидӣ намедиҳанд ва чун бар лағву беҳудае бигзаранд, бузургворона мегузаранд (яъне аз он дурӣ мечӯянд)". (Сураи Фурқон: 72).

"Дурӯғ" ҳамаи намудҳои мункаро дарбар мегирад. Маънои "шоҳидӣ намедиҳанд" яъне, иштирок намекунанд.

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст:

« لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمَرَ وَالْمَعَازِفَ »

"Аз уммати ман мардуме хоҳанд омад, ки зино ва пӯшидани абрешим ва шаробу мусиқиро ҳалол мешуморанд". Бухорӣ ин ҳадисро дар "Саҳиҳ"-и худ ба шакли муаллақи қатъӣ ривоят кардааст.

Маънои калимаи (الْحَرَ) "ал-ҳира" дар ҳадис, зино ва бе никоҳ алоқаи чинсӣ кардан аст. Маънои калимаи (الْمَعَازِفَ) "ал-маъозиф" суруду мусиқӣ ва олатҳои лаҳв мебошад. Зеро Аллоҳ таъоло бар мусулмонон василаҳои ба ҳаромҳо воқеъ шуданро ҳаром гардонандааст. Ҳеҷ шубҳае нест, ки тамошои филмҳои мункару зишт ва барномаҳои телевизионии бемаънӣ аз василаҳои воқеъ шудан ба ҳаром ё беаҳмиятӣ дар инкор накардани он аст. Аллоҳ ёрӣ намояд.